

ТАВСИФИ САРИРӢ-ОЗМОИШГОҲӢ ВА ВОГИРИИ СИРОЯТИ РОТАВИРУСӢ ДАР КӮДАКОН

*Н.А. Раҳматов, Н.Д. Исломов, Ф.Д. Раҳматуллоева
Кафедраи бемориҳои сироятии кедаконаи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино;
Беморхонаи сироятии клиникавии кедаконаи ш.Душанбе*

Пешгуфткор. Солҳои охир аҳамияти сирояти ротавирусӣ дар байни бемориҳои кӯдакона моҳияттан афзудааст. Тибқи маълумоти адабиётҳои илмӣ таносуби гастроэнтерити ротавирусӣ дар структураи сироятҳои медаю рӯдавии кӯдакон аз 7 то 35% -ро ташкил медиҳад, дар байни кӯдакони то 5 сола бошад, он зиёда аз 50% аст.

Барангезандай ин беморӣ ротавирусҳо мебошанд, ки ба оилаи Reoviridae ва навъи арбовирусҳо дохил мешаванд. Худи мағҳуми «rota» аз калимаи лотинӣ гирифта шуда, ҳамчун чарҳ тарҷума мешавад, яъне дар зери микроскоп ба чарҳ шабоҳат дорад. Диаметри ин ҳиссаҳои вирусӣ аз 65 то 75 нм -ро ташкил медиҳад.

Тасдиқи саририи сирояти ротавирусӣ бо васеъ шудани имкониятҳои ташхисгузории озмоишгоҳӣ, чун истифодаи усулҳои микроскопияи электронӣ, таҳлили иммунофлуоресцентӣ (ТИФ) ва амали полимерази занцирий (АПЗ) вобаста аст. Тадқиқотҳои вирусологӣ, ки дар тамоми ҷаҳон гузаронида мешаванд, мавҷудияти якчанд типҳои серологии ротавирусҳо (A, B, C, D, E) ва зертипҳои онҳоро муайян кардаанд. Ноустувории масунияти пас аз беморӣ ҳосилшаванда, ҳамин тариқ маънидод карда мешавад. Кӯдаконе, ки сирояти ротавирусиро қаблан аз сар гузаронида буданд, сироятёбии минбаъдар нисбатан сабук мегузаронанд.

Сирояти ротавирусӣ дорои мавсимнокии баръало буда, бо болоравии беморӣ дар фасли тирамоҳ ва авчи он дар зимистон, ки бо мутобиқати беҳтари вирус дар муҳити ҳарорати паст вобаста аст, паҳн мешавад.

Сирояти шадиди меъдаву рӯда (СШМР) дар Тоҷикистон дар байни бемориҳои сироятии кӯдакона ҷои дуюмро ишғол мекунад. Мутаасифона, таносуби ҳолатҳои бо усулҳои бактериологӣ ва вирусологӣ тасдиқшудаи СШМР дар ҷумҳурӣ ҳанӯз дар сатҳи хеле паст қарор дорад. Бинобар ин муайян кардани омили этиологӣ дар инкишофи СШМР дар минтақаи мо аҳамияти хоси амалий дорад.

Дар чунин мавриҷҳо дар ҷанбаи ташхисгузорӣ тадқиқотҳои хос ва мувофиқи озмоишгоҳӣ, яъне дар рӯзҳои аввали беморӣ аз истифода бо усули ТИФ ё АПЗ дар фазла пайдо кардани антигени ротавирусӣ, дар хун маълум кардани подзоҳои зиддиротавирусӣ аҳамияти бузург дорад.

Мақсади тадқиқот. Таҳлили ҳаматарафаи vogirӣ ва саририи сирояти ротавирусӣ ва асоснок намудани он тариқи ба роҳ мондани ташхиси озмоишгоҳии вирусологии фазла ба воситаи ТИФ.

Ошкор намудани дараҷаи нисбии паҳншавии сирояти ротавирусӣ нисбати дигар сироятҳои шадиди меъдаю рӯда дар байни кӯдакони то 5-сола. Таҳлилу тавсифи ҳаматарафаи ин беморӣ имкон медиҳад, ки қоидаҳои беҳдоштиро саривакт риоя намуда, пеши роҳи паҳншавии онро дар гурӯҳҳои ташкилӣ (мактабҳо ва боғчаҳо) гирифта шавад. Инчунин ба кӯдакони сироятёфта табобати мақсадноки зиддивирусӣ таъян намуда, пеши роҳи полипрограммия гирифта шавад.

Материал ва усулҳои тадқиқот. Бо мақсади омӯхтани эзоҳоти сарирӣ-озмоишгоҳии сирояти ротавирусӣ мо 210 бемори синну солашон то 5 соларо, ки дар Беморхонаи сироятии клиникавии кӯдаконаи ш. Душанбе бо ташхиси СШМР бистарӣ шуда буданд, барои муайян намудани мавҷудияти сирояти ротавирусӣ бо усули ТИФ муюина кардем.

Меъёрҳои асосии муюина барои сирояти ротавирусӣ чунин буданд: синну соли то 5 сола; мавҷудияти даруунравии хос ва давомнокии он на зиёда аз як ҳафта.

Тадқиқотҳо бо усули ТИФ дар озмоишгоҳии вирусологии ИИТТПТ гузаронида шуданд.

Натиҷаҳо ва мулоҳиза оиди онҳо. Дар 53 санчиши, ки аз 210 бемор гирифташуда буд ва мо онҳоро дар фосилаи март - майи соли 2007 муюина карда будем, Ig M нисбати антигени рота-

вирусҳо дарёфт карда шуд, ки ин 25,2% -ро ташкил дод.

Таҳлили аломатҳои сарири нишон дод, ки ин беморӣ дар байни ҳамаи қӯдакон шадид, бо зуҳуроти муқаррарии гастроэнтерит (дилбехӯзурӣ, истифроғ, дард дар ҳудуди меъда, қуррос ва дамиши шикам, исҳоли обакӣ), аломатҳои заҳролудӣ (ҳарорати баланд, рангпаридагӣ, заифӣ, беҳолӣ, безобитагӣ, сустии иштиҳо), инчунин зуҳуроти дараҷаҳои гуногуни камобии бадан оғоз мегардад. Дар төъдоди начандон зиёди қӯдакон нишонаҳои илтиҳобӣ ба қайд расиданд. Дар ҳамаи қӯдакон ҳангоми бистаришавӣ исҳол (дарунравӣ) мушоҳида шуд. Муттасилии дарунравӣ аз 3 то 5 маротиба дар як шабонарӯз дар 54,6%-и беморон, то 10 бор - 38,2%, дар шумораи боқимонданаи қӯдакон бошад зиёда аз 10 маротиба дар як шабонарӯз бо бартарии шакли энтеритии фазла мурдайян карда шуд. Давомнокии алоими дарунравӣ то 3 рӯз дар 76,4% бемор маҳфуз монда буд, то 5 рӯз - дар 21,2% ва танҳо дар 2,4%-и онҳо дарунравӣ аз 8 то 11 рӯзро дар бар гирифт.

Фазла бештар дорои шакли энтеритӣ ва бадбӯй аст. Мавҷудияти луобпарда дар фазла дар 42,6 %-и беморон мушоҳида шуд. Дилбехӯзурӣ ва истифроғ дар 62,8%-и онҳо, қурроси рӯдаҳо ва шикамбод дар 48,3% қӯдакон ба қайд гирифта шуд.

Ҳарорати баланд дар ҳамаи беморони муюнашуда ба назар расид, аммо дар 71,6%-и ҳолатҳо ҳарорат дар муддати на бештар аз 3 рӯз то 38 дараҷа баланд шуд. Дар 28,4% қӯдакон ҳипертермия то 39,5-40 дараҷа тӯли 5 шабонарӯз давом ёфт. Нишонаҳои заҳролудии давомнокиашон ба ҳисоби миёна то 3 рӯз дар 61,6%-и ҳолатҳо маълум карда шуд. Ба ғайр аз ин, меъёри асосии вазнинии ҷараён дар мавриди сирояти ротавирусӣ ин нишонаҳои камобии бадан мебошад. Аз беморони муюнакардаи мо бо сирояти ротавирусӣ тарики озмоишгоҳии тасдиқшуда дар 92,6%-и ҳолатҳо қӯдакон бо зуҳуроти гуногуни камобии бадан бистарӣ шуданд.

Дар шӯъба ба беморон муюлиҷаи маҷмӯй гузаронида шуд, ки чунин ҷабҳаҳоро дар бар гирифт: давочоти этиотропӣ (зиддивирусӣ); тазриқи дохиливаридӣ бо мақсади обиштарӣ ва безаҳгардонии организм; муюлиҷаи регидрататсионии даҳонӣ; энтеросорбентҳо; истеъмоли кӯтоҳмуддати доруҳои зиддиитихобии гайристероидӣ; ферментҳо; биопрепаратҳо ва парҳез.

Дар натиҷаи табобати гирифташу да оғияти ҳолати умумӣ ба назар расид: ҳарорати бадан ба эътидол омад, аломатҳои заҳролудӣ нопадид шуданд, дилбехӯзурӣ ва истифроғ дар шабонарӯзҳои дуюм ва сеюм, зуҳуроти камобии бадан дар шабонарӯзи аввали бистаришавӣ бартараф карда шуданд. Дамиш ва дарди шикам, ба ҳисоби миёна, то 3 шабонарӯз давом кард. Наздикии шабонарӯзҳои 3-4 ба эътидол омадани муттасилий ва эзоҳоти начосат ҳам зоҳирان ва ҳам тарики озмоишгоҳӣ мушоҳида шуд.

Хулоса. Ҳамин тарик, дар асоси далелҳои сарири озмоишгоҳӣ бояд қайд кард, ки дар зиёда аз 25%-и қӯдакони нисбати СШМР муюнашуда омили бемории онҳо - сирояти ротавирусӣ мебошад. Сирояти ротавирусӣ ба таври сарири, мисли гастроэнтероколити шадид бо аломатҳои ба ин беморӣ хос ва тағйиротҳои начандон зиёди илтиҳобӣ дар ҳалқум мегузарад.

Сирояти ротавирусӣ оғози шадид дошта, дар бисёр ҳолатҳо бо аломатҳои заҳролудии начандон шадид ва, аз ҷумла, нишонаҳои камобии бадан маълум мешавад.

Муюлиҷаи мутобиқан ва мувоғиқан дуруст интиҳобкарда дар мавриди сирояти ротавирусӣ ба ремиссияи (беҳбудии муваққатӣ) саририи зуд ба амаломадаи ин беморӣ мусоидат мекунад.

Полипрограммия бо таъиноти давочоти зиддимикробӣ боиси сар задани дисбактериоз ва норасонии дуюмдараҷаи лактаза мегардад, ки бевосита боиси вазнин гузаштани беморӣ ва зиёд шудани рӯзи бистарӣ дар беморхона мегардад.

АДАБИЁТ

1. Василев Б.Я., Василева Р.И., Лобзин Ю. В. Бемориҳои шадиди рӯдаҳо//Ротавирусҳо ва сирояти ротавирусӣ. 2000,-саҳ. 216-327
2. Мазанкова Л. Н. Клиника ва ташхиси сирояти ротавирусӣ дар қӯдакон. Хулосаи рисолаи номзадӣ, 1988
3. Ташхиси сарири озмоишгоҳии бемориҳои сирояти//Дастур барои духтурон. 2001,- саҳ. 273-276
4. Учайкин В.Ф. Дастур оиди бемориҳои сироятии қӯдакон. 1998,- саҳ. 454-462

РЕЗЮМЕ

Клинико-лабораторная и эпидемиологическая характеристика ротавирусной инфекции у детей

Н.А. Рахматов, Н.Д. Исломов, Ф.Д. Рахматуллоева

За последние годы существенно возросло значение ротавирусной инфекции (РВИ) в патологии детского возраста.

По данным литературы, удельный вес ротавирусного гастроэнтерита в структуре острых кишечных инфекций (ОКИ) у детей колеблется от 7 до 35%, а среди детей до 5-ти летнего возраста - 50% и более. Базируясь на клинико-лабораторных данных, следует отметить, что этиологическим фактором у более 25% обследованных больных с ОКИ является РВИ.

Клинически РВИ протекает в виде острого гастроэнтероколита с присущими для этой болезни характерными симптомами и с незначительными катаральными изменениями в ротоглотке. РВИ имеет острое начало, и в большинство случаев протекает с умеренно выраженным симптомами интоксикации, а также с проявлениями признаков обезвоживания.

SUMMARY

CLINICAL LABORATORY AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF ROTAVIRUS-INFECTION IN CHILDREN

N.A. Rahmatov, N.D. Islomov, F.D. Rahmatulloeva

In the last years the role of rotavirus-infection (RVI) in children-pathology increased essentially. On the data of medical publications, the share of rotavirus-gaster-enteritis in the structure of acute intestinal infections (All) in children is 7-35%, and in age to 5 years – more 50%. Clinical laboratory data showed that in 25% patients with All etiological factor is RVI. Clinically RVI progresses as acute gaster-enteritis with specific symptoms and some catarrh alterations in oropharynx. RVI has acute begin and moderate symptoms of intoxication and dehydratation.

